



Ворисони Сино

*Баи одам азои яқдигаранд,
Ки дар офариниши зи як гавҳаранд.*

НАШРИЯТ-АЗ-МОҲИ-СЕНТЯБРИ
СОЛИ 1958
ЧОП-МЕШАВАД

Нишонаи электронӣ: vsino@tajmedun.tj Сомона: www.tajmedun.tj

№ 2 (2088) 29 ЯНВАРИ СОЛИ 2020

НАШРИЯТИ Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино

МУЛОҚОТ БО САФИР



Дар мулоқоте, ки рӯзи 10 январ ректори донишгоҳ, профессор Гулзода М.Қ. бо сафири фавқуллода ва мухтори Покистон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноби Имрон Ҳайдар баргузор намуд, дурнамои ҳамкориҳои мутақобилаи судманди донишгоҳ бо муассисаҳои

таҳсилоти олии тиббии Покистон мавриди баррасӣ қарор гирифт.

Дар рафти мулоқот ҷаноби Имрон Ҳайдар ҳавасмандии ҷониби Покистонро барои таҳсили шаҳрвандони ин кишвар дар ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино иброз намуда, изҳор дошт,

ки таваҷҷуҳи шаҳрвандони Покистон ҷиҳати таҳсил дар ин донишгоҳи олии тиббӣ сол аз сол меафзояд.

Ректори донишгоҳ, профессор М.Қ.Гулзода зимни мулоқот иброз дошт, ки дар донишгоҳ солҳои охир барои таҳсил ва зисти шаҳрвандони хориҷӣ тамоми шароитҳо фароҳам оварда шудаанд ва аз соли таҳсили оянда донишгоҳ омода аст, ки як қисм шаҳрвандони ин кишварро ба таҳсилоти олии тиббӣ фаро гирад.

Сухбат дар фазои яқдигарфаҳмӣ ва ҳусни тафоҳум сурат гирифта, тарафҳо барои дар оянда боз ҳам беҳтар намудани ҳамкориҳои мутақобила ба тавофуқ расиданд.

«Ворисони Сино»

Ҳаёти шахсони начиб

Дар бинои нави таълимии шахраки Шифобахи воҳурӣ аз силсилаи: «Ҳаёти шахсони начиб», бахшида ба ҳаёт ва фаъолияти Аълоҷии тандурусти Тоҷикистон, доктори илми тиб, профессор, АНВАРОВ Айманҷон Ковланҷонович доир гардид.



Ҳадафи асосии ин маҳфил ба донишҷӯён шиносонидани шахсиятҳои шинохтаву арзандае мебошад, ки дар касбу кори гуногун бо меҳнати ҳалолу масъулиятшиносии баланд дар ҷомеа мақом касб кардаанд.

Дар чорабинӣ бо сухани ифтитоҳӣ муовини

ректор оид ба таълим, доктори илми тиб, профессор Ибодзода С.Т., оид ба ҳаёт ва фаъолияти Анваров А.К. мудири кафедраи нигаҳдории тандурусти ҷамъиятӣ, н.и.т., дотсент Ҷураева Н.С., доктори илми тиб, профессор Бобоев А.Б. ва шогирдону ҳамкорон: Хусаинова

Анора Очиловна, профессор Амонова Дилбар Субхоновна, н.и.т. Қобилова Барно Ҳамидҷоновна, мудири шӯъбаи иттилоот ва библиография Каримова Меҳриниссо Мирзоевна ва хоҳари Анваров А.К.- Равшан Каплановна Анварова, баромад намуданд.

Бахшида ба чорабинӣ нишондиҳандаи библиографии АНВАРОВ Айманҷон Ковланҷонович нашр гардида, ба иштирокчиён тақсим карда шуд.

Намоиши асарҳои профессор А.К.Анваров, стендҳои расм, намоиши адабиёти нав ва барномаи фарҳангии гуруҳи «Шифо» ба чорабинӣ, ҳусни тоза бахшид.

Китобхонаи илмӣ

Робитаҳо мустаҳкам мегарданд



Ҳаёти намоёндагии МДТ «Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино» бо роҳбарии муовини ректор оид ба корҳои муолиҷавӣ Қобилов Қобилҷон Кеҷаев дар конференси таълими – методӣ, ки дар Донишқадаи давлатии стоматологии шаҳри Тошканди Ҷумҳурии Узбекистон шуда гузашт, иштирок намуданд.

Дар давоми сафар Қ.Қ.Қобилов бо ректори донишқада Ризаев Жасур Алимҷанович ва муовини ректор оид ба корҳои таълимӣ-тарбиявӣ Ҳайдаров Артур Михайлович мулоқот намуд, ки таҳкими ҳамкориҳои муштарак дар ояндаи наздик мавзӯи асосии гуфтушунидҳои дутарафа қарор гирифт.

Шӯъбаи таълим

Ҳ.Н.Эгамназаров - «Олими ҷавони сол»



7 январи соли ҷорӣ аз рӯи нақша дар Академия илмҳои тиббӣ ВТ ва ҶИА Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаласаи ҷамъбасти оиди дастовардҳои олимони тоҷик дар соҳаи тандурусти баргузор гашт, ки дар кори он беҳтарин олимони кишвар, аъзоёни Академияи илмҳои тиббӣ ВТ ва ҶИА Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ғайра иштирок варзиданд.

Дар рафти ҷаласа дар баробари дигар масъалаҳо олимони ҷавон бурду бохти корҳои илмӣ худро муҳокима намуда, ҳозиринро аз дурнамои корҳои илмӣ худ огоҳ карданд. Бояд қайд намуд, ки докторанти PhD-и кафедраи беҳдошти муҳити зисти ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни

Сино Эгамназаров Ҳ.Н. барои муваффақият ба роҳ мондани корҳои илмӣ-тадқиқотӣ, бо ҷои ва унвони «Олими ҷавони сол» қадрдони гашт, ки ин аз дастовардҳои арзандаи олимони ҷавони донишгоҳ дар бахши корҳои илмӣ-тадқиқотӣ гувоҳӣ медиҳад.

Бояд гӯфт, ки олими ҷавон Ҳ.Н.Эгамназаров таҳти роҳбарии устодаш, д.и.т., профессор К.Н.Дабуров солҳои охир дар мавзӯи «Арзёбии гигиенини омӯзиши унсурҳои химиявии об дар вилояти Хатлон ва таъсири он ба солимии ҷомеа» таҳқиқот бурда истода, оид ба ин мавзӯ алақай яқчанд мақолаҳои пурмуҳтавои илмӣ ба нашр расонидааст.

«Ворисони Сино»

Паёми Сарвари давлат мавриди омӯзиш қарор гирифт

Дар толори Сино рӯзи 15 январ ҷаласаи вохӯрии устодон ва толибилмони донишгоҳ бо кормандони масъули Прокуратураи генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гашт, ки дар он Паёми Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мухтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26.12. 2019 мавриди баррасӣ ва омӯзиш қарор гирифт.

Вохӯриро ректори донишгоҳ, профессор Гулзода М.Қ. ифтитоҳ намуда, ҳадафу мақсади чорабиниҳо ба иштирокчиён шарҳ дод. Сипас, дар назди ҳозирин прокурори назорати тафтишоти пешакӣ дар мақомоти прокуратураи Прокуратураи генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон Раҷабзода Н.И. оид ба масъалаи асосии рӯзномаи вохӯрӣ баромад намуд. Мавсуф аз ҷумла қайд кард, ки Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мухтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Паёми навбатии худ тарафҳои гуногуни ҳаёти мардуми тоҷикро хеле ба таври муфассал баррасӣ намуданд. Дар Паём аз соҳаи иқтисодиёт сар карда, масъалаҳои сайёҳӣ, солимии ҷомеа, бехтар намудани шароити иҷтимоии нафақахӯрон, маорифу тандурустӣ ва дигар соҳаҳо ба таври васеъ мавриди шарҳу тафсир қарор гирифтаанд.

Раҷабзода Н.И. афзуд, ки Сарвари давлат дар Паёми навбатӣ ба баланд бардоштани сатҳи маънавиёти аҳоли диққату эътибори махсус зоҳир намуданд. Аз ҷумла, масъалаҳои фарогирии донишҳои замонавӣ, мутолиаи китобҳои бадеиву илмӣ, таълими фанҳои табиатшиносӣ ва риёзиро дар марҳилаи кунунӣ Пешвои миллат шартӣ асосии баланд бардоштани сатҳи маънавиёти кишроҳи гуногуни ҷомеа ҳисобиданд. Бо назардошти боз ҳам бехтар ба роҳ мондани омӯзиши фанҳои дақиқ, табиатшиносӣ ва риёзӣ, Президенти мамлакат пешниҳод намуданд, ки солҳои 2020-2040 «Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф» эълон карда шавад. Ин иқдом, бешубҳа, ба пешрафти минбаъдаи маънавиёти аҳолии мамлакат мусоидат

менамояд.

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мухтарам Эмомалӣ Раҳмон аз таърихи пурифтихори халқи тоҷик ёдовар шуда, онро мактаби бузурги худшиносӣ маънидод намуданд. Дар шароити ҷаҳонишавӣ ва рушди технологияҳои иттилоотӣ, ки воридшавии унсурҳои бегона осон шудааст, рӯ овардан ба таърих ва огоҳ будан аз аслу насаби хеш барои ҳар як фарди миллат, хусусан насли наврасу ҷавонон хеле зарур ва ҳатмӣ мебошад.

Н.И.Раҷабзода инчунин, қайд кард, ки Пешвои миллат бо мақсади омӯзиши таърихи пурифтихори халқи тоҷик ва дар ин замина дур шудан аз бегонапарастӣ, ҳукумати мамлакатро вазифадор намуданд, ки шоҳасари Бобоҷон Ғафуров-китоби «Тоҷикон»-ро аз ҳисоби Фонди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон чоп карда, то ҷашни 30-солагии Истиқлолияти давлатӣ аз номи Роҳбари давлат ба ҳар як оилаи кишвар тухфа намоянд. Маърузачӣ инчунин, дигар самтҳои Паёми Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мухтарам Эмомалӣ Раҳмонро ба иштирокчиёни вохӯрӣ ба таври муфассал шарҳу тавзеҳ дод.

Дар охир ректори донишгоҳ профессор Гулзода М.Қ. ба роҳбарияти Прокуратураи генералии ҷумҳурий барои саҳми муносиб гузаштан дар ташкили чунин чорабиниҳои пурмухтаво, ки ба баланд гаштани маърифати ҳуқуқӣ ва донишҳои сиёсии донишҷӯён таъсири бевосита мерасонад, миннатдории самимӣ изҳор намуда, омодагии роҳбарияти донишгоҳро барои дар оянда боз ҳам вусъат бахшидани чунин ҳамкориҳои изҳор намуд.

«Ворисони Сино»

Вохӯрии судманд дар МОҚ



Рӯзи 18 - январ дар Маркази омодагии қаблӣ вохӯрии судманде бо кормандони ММТ барпо гардид. Дар вохӯрӣ сардори раёсати таҳияи маводи имтиҳони ММТ Азим Ҷамшед Асиддинзода иштирок ва баромад намуд. Дар ҷамъомад қайд гардид, ки дар имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавии (ИМД) соли 2020 як қатор тағйироту иловаҳо ворид карда шудааст. Аз он ҷумла фанҳои имтиҳонӣ ихтисор гардида, имсол довталабон дар як рӯз аз рӯи ҷадвали зерин имтиҳон месупоранд.

Матритса

р/т	Номи фан	Миқдори саволҳо	Пушида	Мувофиқатарӣ	Кушода	Хол	Балл	Ҷоиза саволҳо
1	Забони тоҷикӣ	25	20	5	—	40	75	15%
2	Биология	25	20	5	—	40	150	30%
3	Химия	27	18	2	7	40	175	35%
4	Физика	27	18	2	7	40	100	20%
Ҷамъ:		104	76	14	14	160	500	100%

Саҳмгузори дар пешгирии бемориҳои сироятӣ

Тавассути сиёсати хирадмандона ва бунёдкоронаи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, мухтарам Эмомалӣ Раҳмон дар кишвар ҳар сол даҳҳо муассисаи нави тандурустӣ, ки дорои таҷизоти замонавии тиббӣ мебошанд, ба истифода дода шуда, маблағгузориҳои соҳа меафзояд.

Дар соли 2019 бо Қарори Шӯрои Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 17 январи соли 2019 бобати таҳлили раванди татбиқи тавсияҳои муҳокимаи парламентӣ «Оид ба вазъи паҳншавии бемориҳои сироятӣ ва роҳҳои пешгирии онҳо дар доираи Кодекси тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон» ҳуҷҷат тасдиқ гардид.

Муассисаҳои давлатии «Маркази ҷумҳуриявии мубориза бар зидди бемориҳои тропикӣ», «Маркази ҷумҳуриявии пешгирӣ ва мубориза бар зидди бемории вируси норасоии масунияти одам», «Маркази ҷумҳуриявии ҷимояи аҳоли аз бемориҳои сил» кӯшиш ба харҷ медиҳанд, ки дар ин самт мушаххасу бештар фаъолият намуда, мушкilotи мавҷударо рафъ намоянд. Донишҷӯёни факулте-



ти тиббӣ бо сарвари муовини декани факултет оид ба тарбия Бурҳонов З.У., ки дар амалӣ гардидани ин иқдомҳо каме бошад ҳам саҳм саъми худро мегузоранд.

Санаи 4 декабри соли 2019 дар кафедраи биологияи тиббӣ бо асосҳои генетика оиди пешгирии бемориҳои сироятӣ дар байни аҳоли, аз ҷумла бемории сил, бемориҳои системаи ҳозима, системаи хунгард ва БПНМ (СПИД) ва пӯст аз рӯи нақша-чорабиниҳои беруназдарсӣ, семинар доир гардид, ки аз ҷониби гурӯҳи куратории 48-уми курси 1-и факултети тиббӣ бо маърузаю намоиши слайдҳо ва саҳнаҷаҳои ҷолиб пешниҳод гардонид шуд. Дар чорабинӣ донишҷӯён

Тағйироти дигар ин вобаста ба вақт аст, ки имсол 220 дақиқа ё 3 соату 40 дақиқаро дар бар мегирад. Имтиҳонҳои кластери панҷум рузҳои 5-6 -и июл барпо гардида натиҷаи имтиҳон рӯзи 19 июл эълон мегардад ва натиҷаи тақсимот бошад рӯзи 24 -июл маълум мегардад. Дар охир аз тарафи шунавандгон ва падару модари онҳо саволҳои зиёде пешкаш гардид, ки онҳо ба ҷамаи саволҳои худ ҷавоби мушаххас гирифтанд.

Маркази омодагии қаблӣ

дар байни ҳамсабақони худ инчунин анкетаронӣ намуданд ва ба ҳозирин маводҳои тарғиботӣ аз ҷониби Маркази ташхиси табобатии БНМО (СПИД) ва Маркази ҷумҳуриявии ҷимояи аҳоли аз бемории сил дастрасшударо паҳн намуданд.

Дар семинар мудирӣ кафедраи биологияи тиббӣ бо асосҳои генетика дотсент Холбеков М.Ё, саркуратор ва кураторони кафедра, саркураторони кафедраҳои химияи биоорганикӣ, гистология, физикаи тиббӣ ва биолог бо асосҳои информатика ва анатомияи одам ва забони лотинӣ иштирок доштанд.

Н.М.Ҳоҷаева,
декани факултети тиббӣ, д.и.т.,
профессор

ИСТОКИ И ПРИЧИНЫ ТЕРРОРИЗМА

В поисках установления причин и истоков возникновения терроризма не один десяток лет ведут исследования политологи и Международные организации. Потому, что эффективность борьбы с этим злом будет, зависит от того, насколько объективно и точно будут установлены его причины. Криминологическая наука причинами преступности, в том числе и различных видов терроризма, определяет те социальные явления, которые порождают преступность, как свое закономерное следствие. К таким фактам, как правило, относятся: правовые, социально-экономические, организационно-управленческие, идеологические, психологические, социально-политические и другие причины, явления порождающие преступность.

На VIII Международном конгрессе ООН (Гавана, 1990г.) по предупреждению преступности были определены следующие основные причины терроризма: бедность, безработица, неграмотность, нехватка доступного жилья, несовершенство системы образования и подготовки кадров, отсутствие жизненных перспектив. Этому также способствует расслоение общества, обострение социального неравенства, ослабление семейных и социальных связей, недостаток воспитания, негативные последствия миграции, разрушение культурной самобытности, нехватка или недоступность объектов культурно-бытового и спортивного назначения широким слоям населения, распространение средствами массовой информации чуждых идей и взглядов, ведущих к росту насилия, неравенства и нетерпимости.

Терроризм может иметь питательную среду там, где народ бедствует, где народ сталкиваются в поисках врага. Сюда же можно добавить наркоманию и наркобизнес. В настоящее время в мировой юридической литературе называют следующие глобальные причины терроризма:

1. Социально-экономические;
2. Политические;
3. Религиозные;

А) Социально-экономические причины:

1) Возросшая социальная дифференциация и заметное снижение жизненного уровня, вызывающие к жизни такие социально-психологические факторы, как злоба, зависть, ненависть и т.п.;

2) Экономические и энергетические кризисы, рост цен, инфляция;

3) Кризисное положение ряда социальных и профессиональных групп, особенно военных и других силовых структур, имеющих военный опыт и лиц, имеющих опыт военных профессий;

4) Дезориентации личности в условиях рыночной экономики рост безработицы, миграции, бродяжничество, психологическая и профессиональная деградация;

5) Доступность и широкое распространение среди населения оружия, особенно в тех странах, где была гражданская война;

6) распространение средствами массовой информации чуждых идей и взглядов, внушение населению вседозволенности и вседозволенности террористов и неадекватные меры наказания и др.

Б) Политические причины:

В международном и внутригосударственном терроризме наиболее значительно проявление политического терроризма. Ведущую

роль в детерминации политического терроризма, как и всей политической преступности, занимают политические причины.

1) столкновение политических интересов двух государств, в каком-либо регионе

2) обострение внутривнутриполитических конфликтов внутри самого государства;

3) ошибки в национальной политике, пренебрежение к интересам малочисленных народов, допускаемые правительством;

4) навязывание правящей партией нетрадиционных для данного общества социально-политических нововведений;

5) целенаправленное разжигание национальной розни отдельными людьми, группами, партиями (к примеру, «движение Ваххабитов», «Хизб ул-тахирира», «Исламское государство», «Талибан» и их последователи «ПИВТ»);

7) агрессия в отношении другого государства и его оккупация в большинстве случаев влечет за собой вооруженное сопротивление мирного населения, использующего террористические методы (взрывы важных объектов, поджогов и т.д.);

8) поощрение терроризма на

неприятием отличающихся от «единственно верных» взглядов.

Фанатизм разделяют на политический, идейный и религиозный. Самый страшный из них, религиозный фанатизм основан на абсолютной вере в то, что после убийства «неверных» – убийца попадает в рай. Это внушается в сознание верующих с детства: и в семье, и в школе, и в мечетях. Поэтому так решительно идут на убийство и на верную смерть, в том числе и женщины-шахидки. У террористов слишком «сладкая» и доступная приманка для необразованных или слабо образованных людей. В настоящее время дипломированных слишком много, а количество образованных стремительно сокращаются.

«Террористы – запрограммированные люди с пеленок» – говорит А. Добрович – врач-психиатр (Известия 13 сентября 2005г). Эти люди, воспитывающиеся в абсолютно мифологизированном мире, разделенном на своих и чужих. «Свои – на стороне добра, света и чистоты. Чужие – на стороне зла, тьмы и нечисти. Шахид в собственных глазах, в глазах своего окружения – вовсе не убийца. Он очистительный огонь. Для шахиды предстоящая ему смерть – вовсе не

свое отношение к Богу и не навязывать его другим.

Есть разногласие не только среди мусульман разного течения, оно есть между католиками и протестантами и даже между христианами. Но они не хватаются за оружие. Отчасти и потому, что у них современное и относительно качественное образование и хорошее воспитание, до недавнего времени (в Европе) существовали и стабильные социальные условия.

Природное богатство более остальных (арабских и африканских) стран не дают покоя, сильным странам. Они исторически действуют по принципу «все ваше, должно быть нашим», но приобщить остальные страны к европейскому образованию и цивилизации, они не спешат. Они своими, различного рода программами и подкачками в виде грантов, делают все возможное, чтобы образование и культура этих народов оставалась на уровне 19 века. Остальные страны с низким социальным уровнем жизни гораздо легче дестабилизировать.

Правда и то, что причиной зарождения терроризма не всегда является только бедность и низкий социальный уровень. Если бы каждый бедный житель земли был террористом, земной шар давно бы рухнул. Значит, одним из основных способов ликвидации причин терроризма является система образования, которая чуть ли не с пеленок (наподобие подготовки шахидов) внушала детям, что проливать кровь нельзя, что необходимо уважать мнение других, по типу Советского трехступенчатого образования, где начиная с детского сада детей, учили, что есть добро, а что зло.

Примером могут служить события в Ливии. Муаммар Каддафи создал все социальные условия в стране (он построил «арабский социализм»), но слишком либерально относился к работе силовых структур, качеству среднего образования и подготовки кадров. Результаты известны. Многие кадры силовых структур очень быстро переметнулись на сторону оппозиции подготовленной зарубежными спецслужбами. Изречение самой известной личности XX века «все решают кадры», особенно подбор и подготовка кадров для силовых структур, остается актуальным и сегодня. Система подбора кадров для государственных учреждений, особенно для силовых структур СССР, остается и сегодня непревзойденной.

Чтобы победить терроризм, необходима ликвидация причин порождающих терроризм. Обеспечение социальных условий для жизни и трудовой деятельности недостаточна чтобы уберечь молодежь от влияния чуждых экстремистских религиозных взглядов, тем более, что пропаганда таких взглядов, как правило, подкрепляется финансовыми вливаниями. Террористов готовят с колыбели, также и граждан, не поддающихся террористическим взглядам тоже необходимо готовить с колыбели. С малых лет по системе трехступенчатого образования формировать в молодом человеке моральные нормы, формировать политические убеждения, чувства патриотизма к родине, национальным и общечеловеческим ценностям. Таких результатов можно достичь исключительно не количественным (шаблонным), а качественным образованием.

С.С.Муродов, к.и.н., доцент

АЗ ПАЁМ ТО ПАЁМ

Дар Паёми Президенти Чумхурии Тоҷикистон, Пешвои миллат, мухтарам Эмомалӣ Раҳмон ба маҷлиси Олии Чумхурии Тоҷикистон (26.12.2018) оид ба стратегияи чоруми мамлакат омадааст: «Дар натиҷаи тадбирҳои андешадишуда дар 7 соли охири ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ қариб 3 баробар (аз 10 миллиард сомони ба 27,5 миллиард сомони) ва ҳиссаи соҳа дар маҷмуи маҳсулоти дохилии кишвар 5.1 (аз 12.6 то ба 17.1) фоиз баланд гардидааст.»

Инчунин дар паём ишора шудааст, ки суръати афзоиши воқеии маҷмуи маҳсулоти дохилии 7.5 фоизро ташкил намуда ва ин нишондиҳанда аз ҳисоби зиёди шудани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ ба андозаи 13.4 фоиз, маҳсулоти кишоварзӣ 7.1 фоиз, гардиши савдо 8 фоиз ва хизматрасонии пулакӣ 1.6 фоиз таъмин карда шуд.

Дар баробари ин оид ба дастгирии соҳаи тандурусти омадааст, ки барои ҳар як давлат солимии аҳолии қомеа зарур мебошад. Аз ин рӯ, мо бояд халқамонро солими нигоҳ дорем ва барои тандурусти он бояд тамоми шароитро фароҳам оварем. Дар соли 2020 маблағгузори давлатии соҳа қариб 2 миллиард сомони ё худ ба афзоиши қариб 6 фоиз назар ба соли 2019 пешбинӣ шудааст.

Инчунин дар паём омадааст: «Ҳарчанд ки дар натиҷаи таъмин кардани муассисаҳои тиббии шаҳро ноҳияҳо бо таҷҳизоти муосир як қисми мушкилоти соҳа рафъ гардидааст, аммо сатҳи сифати хизматрасонӣ ба аҳоли ва савияи касбии қорандони миёна ба беҳбудӣ ниёз дорад.»

Вобаста ба ин, таъкид намуданд, ки Вазорати тандурусти ва ҳифзи иҷтимоии аҳолиро зарур аст, ки фаъолияти муассисаҳои тиббиро зерин назорати қатъӣ қарор дода, сатҳи сифати хизматрасонии ба аҳоли беҳтар ба роҳ монанд ва давра ба давра курсҳои бозомӯзиро дар миёни ҳамаи зинаҳои кадрӣ соҳа ташкил намояд.»

Бо мақсади баланд бардоштани сатҳи иҷтимоии қорандони соҳаи бучетӣ Сарвари давлат чунин супориши қатъӣ доданд: «Музди меҳнати қорандони мақомоти ҳокимият ва идорақунии давлатӣ, муассисаҳои маориф, фарҳанг, варзиш, тандурусти, муассисаҳои соҳаи ҳифзи иҷтимоӣ ва дигар ташкилоту муассисаҳои бучетӣ, инчунин стипендияи донишҷӯён ва дигар намунаҳои стипендия 15 фоиз ва музди меҳнати қорандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва хизматчиёни ҳарбӣ 10 фоиз зиёди қарда шавад.»

Аз ҳамаи лиҳоз дар ҳаҷми ба ғамхориҳои падаронаи Пешвои муаззами миллат, Асосгузори сулҳу ваҳдати миллии, Президенти маҷбури кишвар Эмомалӣ Раҳмон ба мо устодон ва донишҷӯён зарурият пеш меояд, ки гуфтаҳои Пешвои миллатро сармашиқи қори харрӯзаи ҳеш қарор диҳем.

**Б.Б.Чумъев,
узви вобастаи АИ ҚТ,
д.и.б., профессори
кафедраи биохимия**



уровне государственной политики, как это делают Ливия, Иран, Ирак, Афганистан;

9) недовольство деятельностью правительства иностранных государств, в связи с чем, совершаются террористические акты сначала против его представителей, учреждений, а потом и против государства (США в отношении арабских стран Сирии, Ирака, Египта и Кореи) с целью подчинения или превращения их правительств в марионеток.

В) Религиозные причины:

В настоящее время, особенно широко распространение, получили религиозная нетерпимость (религиозный фанатизм). Вначале 1990-х, с началом разрушения двухполюсного мира, в странах проповедующих ислам количество мечетей, увеличилось геометрически, а количество школ недостаточно увеличиваются. Увеличение количества религиозных школ это не криминал, но надо задаться вопросом, кто и что в них проповедует, какие идеи там звучат?. Известно, что в 90-е годы многие культовые работники нашей республики тоже обучались в Саудовской Аравии и других арабских странах, под присмотром спецслужб, как арабских, так и других, которые принесли нам идеи воинственного Ваххабизма и «Хизб- ул- тахрир».

В своей работе «Психология терроризма» Д.В. Ольшанский пишет: «Террор характеризуется фанатизмом-предельно суженным восприятием действительности,

смерть, а секундное преодоление боли перед обретением вечной жизни в раю. Он расстается с близкими, но когда-нибудь в раю шахид встретится с ними, и в этом его убеждает с самого детства. Детское сознание, как губка, впитывая и запоминая этот бред, сохраняет его навсегда.

«Террорист – не сумасшедший» – говорят психологи, он хорошо зомбированный человек с раннего детства. Вот поэтому сила веры «райский миф, за убийство неверных» воспитывается с детства в мусульманском фанатичном мире. В раю мусульманскому юноше 14-18 лет в период полового созревания обещают общество 72-х прекрасных гурий. А на грешной земле ему, задушенному всевозможными религиозными и родовыми, сексуальными запретами, нужно годами тяжело трудиться, чтобы заработать на выкуп невесты. Кроме пояса шахиды террорист-смертник часто надевает еще один пояс, который должен уберечь его половой орган для сексуальной жизни в раю. Какая красивая, многообещающая сказка. И в это верят, потому, что с раннего детства ему внушают это.

В мусульманском мире пока не найдется духовный лидер или авторитетная группа людей, осуждающих террор, которые скажут, что дорожка человеческой жизни нет ничего, что убийство – это грех, что при любом акте террора льётся кровь и «неверных», и шахидов. Поэтому каждый верующий должен сам определять

Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон дар баромадҳои шон қайд мекунад, ки "терроризм ватан, забон, сарҳад, наҷод ва дин надорад. Ин бадбахтии оламшумул аст, ки ба муқобили он якҷоя мубориза бурда, ба ҳамдигар кумак расонида, тадбирҳои худро мувофиқ сохтан зарур аст". Терроризм ва ифротгарой ба ҳодисаҳои аз ҳама хавфноктарин ва қариб пешгӯинашаванда мансуб аст, ки шаклу намудҳои нав ба нави он масоҳатҳои хеле калонро дарбар гирифта, шумораи амалҳои террористӣ сол то сол дар дунё рӯ ба афзоиш аст.

Ин зухурот мушкили гуногунҷабҳаи ҳаёти ҷамъиятӣ буда, дорои таърихи чандинасра ва хусусиятҳои равию дахшатнок мебошад, ки диққати ҷомеаи ҷаҳониро ба худ ҷалб менамояд. Террор ҳамчун системаи сиёсии тарсонидани аҳоли бо мақсади нигоҳ доштани ҳизб, ё ин ки ҳукумат буда, баҳри расидан ба мақсадҳои гуногун анҷом дода мешавад. Терроризм - дахшат, тарсонидан, дар дили аҳоли ҷой намудани тарсу ваҳм бо намоиши ҳукмҳои қатл, одамқушӣ, ки сарҳади ин мафҳумро васеътар намудааст.

Терроризм ва ифротгарой яке аз зухуроти номатлуб дар замони имрӯза ба шумор меравад, зеро боиси ба миён омадани оқибатҳои нохуш мегардад. Алҳол терроризм дар минтақаҳои гуногуни ҷаҳон доман паҳн карда, хатари бузурги иҷтимоӣ эҷод карда истодааст. Айни замон марбут ба амалҳои террористӣ дар ҷаҳон вазъият муташанниҷ боқӣ мемонад. Вобаста ба вазъияте, ки имрӯз дар ҷаҳон ба амал омадааст, яке аз самтҳои афзолиятноки сиёсати сарони давлатҳо, ин мубориза бар зидди экстремизм ва терроризм мебошад.

Имрӯз дар як қатор давлатҳои Ховари Миёна ва Африқои Марказӣ қанғҳои харобиовар идома дошта, боиси афзоиши шумораи фирориё-

Ҳазар аз ифротгарой!



ни иҷборӣ, бекорӣ, гуруснагӣ ва шиддат гирифтани проблемҳои дигари иҷтимоӣ гардидаанд. Ифротгарой дар қадом шакл набошад, онро мо қабул надорем, чунки он ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрвандонро поймол мекунад. Қайд кардан ҷои аз аст, ки ифротгарой асосҳои маънавии ҷомеаро вайрон намуда, ба амнияти минтақа, тамоми ҷаҳон, аз он ҷумла ба амнияти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам таҳдид мекунад. Ба муқобили ифротгарой бояд ҳама мубориза баранд.

Экстремист шахсест, ки дар фаъолияти худ ҷонибдори амалҳои якравию тундравӣ аст. Ин амалу зухурот метавонад, дар тамоми соҳаҳои фаъолияти инсон - дар дин, сиёсат, идеология, илм ва ҳатто дар варзиш низ ба миён ояд. Дар таблиғи ақидаҳои ифротӣ ташкилотҳои махсуси хоричӣ дар минтақа манфиатдоранд ва ин андешаҳоро миёни ҷавонон таблиғ ва интишор мекунад. Мақсадҳои асосии ин гурӯҳҳои ифротӣ, пеш аз ҳама ноором кардани давлат ва гумроҳ кардани қишри

ояндасозу ҷавони кишвар мебошад.

Ифротгарой ҳоло ба шуури ҷамъиятӣ, иродаву психологияи ҷамъиятӣ, ахлоқ ва идеологияи омма паҳн гардида, ба муносибати байни гурӯҳҳои ҷамъиятӣ, миллат, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ва мазҳабҳои динӣ таъсир мерасонад. Иғвоангезӣ ва ҷудоияндозӣ дар ин гурӯҳҳо аҳдофи асосӣ ба ҳисоб меравад. Дар ин радиҷ ҷалб намудани ҷавонони дорои донишҳои ноқофии илмӣ ва динӣ барои ин гурӯҳҳо осон аст. Қишри ояндасозии кишвар бинобар зудбовар будан ба ҳар гуна ақидаҳо ва овозаҳои дурӯғ фирефтаи ақидаҳои ботил ва ифротии гурӯҳҳои тундрав мегардад. Сабаби гаравиши теъдоди зиёди ҷавононро метавон дар чанд омил дид:

1. Дарки нодурусти ҳақиқати таълимоти динӣ.

Дин ва эътиқоди динӣ имрӯз василаи ҷалби ҷавонон ба гурӯҳҳо гардида аст. Боварӣ ва эътиқодмандӣ ва маълумоти динии ноқофияи ҷавонон боиси гаравидани онҳо ба равиҳои номатлуб мегардад. Ин раванд ба он

оварда мерасонад, ки аҳдофи тундгароӣ гурӯҳҳо аз эътиқодмандии динии ҷавонон истифода бурда, ба онон аз таълимоти динӣ, ки ягон асоси шаръӣ надоранд, мисолҳо меоранд ва барои иҷро кардани амалҳои номатлуб ва иғвоангез истифода мебаранд.

2. Паст будани бинишҳои дунявӣ

Ноогаҳӣ аз пешрафти ҷаҳони муосир, дур будан аз раванди ҷаҳонишавӣ ва гуфтугӯии тамаддунҳои башарӣ омилҳои дигари гумроҳ шудани ҷавонон ба ақоиди ғайриилмӣ ва дур аз ҳақиқати замон мегардад. Огаҳ будан аз пешрафти илму техника ва кашфиётҳои бузурги аср боиси он мегардад, ки дарку фаҳмиш ва ҷаҳонбинии илмӣ ва дунявии ҷавонон васеъ гардад. Ин огаҳии дунявӣ ва илмӣ барои ҷавонон сипар мегардад ва пайваस्तшавӣ ба гурӯҳҳои тундгаро аз ҷониби онҳо қатъ мегардад.

3. Меъёри истифодаи сомонаҳо ва шабакаҳои иҷтимоиро надонистан.

Имрӯз паст будани фарҳанги истифода аз со-

монаҳо ва шабакаҳои иҷтимоӣ боиси пайвастагии зиёди ҷавонони гумроҳ ба ҳаракатҳои хусусияти террористӣ ва ифротгарой дошта гардид. Интернет дар ҳоли ҳозир силоҳи асосии гурӯҳҳои ҷудоихоҳ барои ҷалби одамон дар ҷаҳон гардидааст. Бо номҳои мустаор тарғиб намудани зуроварӣ, ваҳшоният ва таҷовузкорӣ дар сомонаҳои иҷтимоӣ аз ҷониби гурӯҳҳои ба ном исломӣ боиси таъсиррасонӣ ба тафаккур ва шуури одамон гардидааст. Бинобар ин риоя ва дуруст истифодабарии сомонаҳо ва шабакаҳои иҷтимоӣ ва фирефта нашудан ба ҳар гуна маълумотҳои дур аз ҳақиқат омилҳои дигари пешгирии ҷавонон аз гумроҳшавӣ мебошад.

Вобаста ба пешгирии ин раванди гаравидани ҷавонони гумроҳ, ки фирефтаи ин гурӯҳҳои ифротӣ мешаванд дар Тоҷикистон як қатор санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ қабул гардидаанд, ки замина барои мубориза бар зидди терроризм ва ифротгарой мебошанд. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Консепсияи ягонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба мубориза бар зидди терроризм ва экстремизм (ифротгарой) қабул карда шудааст, ки дар он гуфта мешавад: "Ҷумҳурии Тоҷикистон Консепсияи ягона оид ба мубориза бар зидди терроризм ва экстремизмро бо мақсади баланд бардоштани самарабахшии мубориза бар зидди терроризм мутобиқи қонунгузорӣ ва уҳдадорӣҳои байналмилалӣ дар ин соҳа ба зимма гирифтааш қабул менамояд". Қабули ин ва дигар санадҳои барои пешгирии гаравидани ҷавонон ба ҳар гуна ҳизбу ҳаракатҳо нақши назаррас дорад. Инчунин, барои боз аз байн бурдани ақидаҳои ифротӣ ва иғвоангезона саводноккунӣ ва азхудкунӣ касбу ҳунар барои ҷавонон зарур аст.

Шамсиддин Носиров,
устоди кафедраи
тарбияи ҷисмонӣ

ШУҶОАТИ ТАБИБ-ОМУЌЗГОР ҚАДРОНИ ЁФТ



Муаллими коромӯзи кафедраи таълими асосҳои беморҳои кӯдакони Муродова Фирӯза Саидбековна, ки ҳамзамон ва дар шуъбаи ёрии таъҷилии Маҷмаи тандурусти «Истиклол» ҳамчун духтури эҳё фаъолият менамояд, ҳангоми аз даъвати бемор ба ёрии таъҷилӣ баргаштан, дар назди бозори Ҷал-Ҷам ҳолати ногувореро мушоҳида мекунад. Дуди ғализи аз тарафи бозор намоён, ки ба ҳаво мепечид, диққати ӯро ба


худ ҷалб кард. Дар вақти наздиктар шудан маълум гашт, ки дар назди бозор сӯхтор сар зада истодааст. Фирӯза Саидбековна фавран ба хадамоти оташфишонӣ хабар дод. Ин лаҳза гираву фарёди модаре диққати дастаи кормандони ёрии таъҷилиро ба худ ҷалб намуд ва баъди пурсупос маълум шуд, ки фарзанди ӯ дар бинои оташгирифта мондааст. Фирӯза Саидбековна бе ҳеҷ дудилағӣ ба дохили ошёна ворид гашта, кӯдакро аз онҷо ба-

роварда ёрии аввалини тиббӣ расонид. Рафтори начибонаи табиб ва ҳамкорони ӯ боиси таҳсину офарини садҳо нафар одамоне гашт, ки ин манзараи нохушро тамошо мекарданд.

Ба Муродова Фирӯза Саидбековна барои иштироки фаъолона дар машқи тактикийи оташнишонӣ дар маркази тичоратии «Ҷал-ҷам» Сипоснома супорида шуд.

Кафедраи таълими асосҳои беморҳои кӯдакони

МЕДИЦИНСКИЙ КРОССВОРД



По горизонтали

5. Препарат – ингибитор ангиотензин-превращающего фермента.
8. Лекарственное средство группы пенициллинов.
9. Это лекарство показано при морской и воздушной болезнях.
10. Синоним витамина В1.
11. Сбор гипогликемического и общеукрепляющего средства, используемый при лечения сахарного диабета.
12. Одно из древнейших эфиромасляничных и лекарственных растений.
14. Полученный из масла багульника сексвитерпеновый спирт противокашлевого действия.
16. Лекарственное средство – 2-меркаптоэтансульфоновая кислота в виде натриевой соли.
17. Венгерское противодиабетическое средство, гидрохлорид бутилбигуанида.
18. Болгарский аналог силибинина.
19. Финское средство на основе дилтиазема.
20. Противоопухолевый препарат алкилирующего действия на основе мелфалана.

По вертикали

1. Французский препарат, вырабатывающийся из гинкго и улучшающий мозговое кровообращение.
2. Аналог пробукола производства Македонии.
3. Противодиабетическое средство, известное также как буформин.
4. Основным веществом этого препарата миорелаксирующего действия является хлорид суксаметония.
6. Синоним левомепромазина.
7. Ненаркотический противокашлевый препарат.
12. Спиртовая вытяжка из репчатого или зеленого лука.
13. Общеанестезирующее, анальгезирующее средство.
14. Противогрибковый препарат.
15. Торговое название пропранолола.

Фаъолияти ҶИД дар кафедраи травматология қоннок мегардад

Фаъолияти Ҷамъияти илмии донишҷӯён дар кафедраи травматология, ортопедия ва ҶҶС солҳои охир хеле қоннок гаштааст. Он ҳар моҳ ду мартаба баргузор гашта, шумораи зиёди донишҷӯён, интернҳо, ординаторҳои клиникӣ, докторони PhD, магистр ва духтурони ҷавонро ба худ ҷалб менамояд.

Роҳбари Ҷамъияти илмии донишҷӯёнро номзади илмҳои тиб, дотсент Мирзо Абдуллоевич Шарипов ба ўҳда дорад. Таҳти роҳбарии ин устоди варзида ва мутахассиси кордон аъзоёни маҳфил бо навбат дар мавзӯҳои гуногун маърузаҳо тайёр намуда, баромад меку-



нанд. Аз ҷумла, маҳфили навбатии Ҷамъияти илмии донишҷӯён рӯзи 9 январи соли ҷорӣ хеле ҷолиб баргузор гашт. Зимни он дар мавзӯи «Шоки осебӣ» лаборанти кафедра Мираков Бехруз бо маърузаи пурмухтаво баромад намуд. Баъди баромад аз тарафи иштирокчиён саволҳо дода

шуд, ки маърузачӣ ба онҳо ҷавобҳои мушаххас дод.

Роҳбари маҳфил, дотсент М.А.Шарипов дар охир чорабиниҳои илмиро ҷамъбаст намуда, оид ба тарзи гузаронидани презентатсия бо тарзи интерактивӣ ба иштирокчиён маслиҳатҳо дод.

Ҳуҷайрадармонӣ ҳангоми шикасти сегментарӣ



Дар баҳши ҷарроҳии эксперименталии ОМИТ санаи 14.01.2020 давраи охири қисми эксперименталии кори илмӣ-тадқиқотии дарозмуддат (кори номзадӣ)

дар мавзӯи «Ҳуҷайрадармонӣ ҳангоми шикасти сегментарӣ дар устухонҳои дароз» аз тарафи аспиранти кафедраи травматология Шарипов А.А. (роҳба-

ри кори номзадӣ д.и.т. Курбонов С.) гузаронида шуд. Қаблан дар ҳайвоноти озмоишӣ (20 адад) бо шикасти устухонӣ рон ворид намудани ҳуҷайраҳои бунёдӣ гузаронида шудааст. Барои натиҷагирӣ дар ҳайвоноти озмоишӣ экзартикулятсияи андоми қафои қаблан ҷарроҳишуда барои ташҳиси морфологӣ фиристода шуданд. Ташҳисҳои морфологӣ дар баҳши морфологияи ОМИТ гузаронида мешаванд.

ОМИТ

Тамошои ҳунаристони рассоми номӣ

Дар Донишкадаи давлатии санъати тасвирӣ ва дизайни Тоҷикистон намоиши корҳои эҷодии яке аз рассомони чирадасти тоҷик, собиқ раиси Иттифоқи рассомони Тоҷикистон, декани факултети санъати тасвирии ҳамин донишкада Фаррух Хоҷаев баргузор гардид. Хоҷаев Фаррух дар баро-

бари санъати тасвирӣ бо мақсади рушди яке аз ҳунароҳои қадимаи тоҷикон кулолгарӣ рӯй ба ин ҳунаро овардааст. Эҷодиёти вай асосан аз гили пухта офарида шуда, аз лонаҳо, ҳайвонот ва шаклҳои гуногуни офаридаҳои табиат иборатанд. Асарҳои ин рассом дар осорхонаҳо, нигористонҳо, коллекси-

яҳои Тоҷикистон, Русия, Аврупо ва давлатҳои Осиёи Миёна мавҷуд аст. Як қатор устодони Донишгоҳи тиббӣ ва донишҷӯдӯхтарони факултети тиббӣ дар намоиш иштирок намуда аз осори ҷовидона, ки давоми умри рассом ҳастанд, دیدан намуда, бо ҳаёт ва фаъолияти ӯ шинос гардиданд.

ЭЪЛОНҶО

Ҷамкасбони мӯхтарам!

Раёсати МДТ «Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино» ҷамаи донишҷӯён ва олимони ҷавонро (то 35-сола) барои иштирок дар XV-умин конференсияи байналмилалӣ илмӣ-амалии олимони ҷавон ва донишҷӯёни ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино бо иштироки намоёндогони хориҷӣ дар мавзӯи: «Проблемаҳои муосир ва самтҳои пешомадноки рушди инноватсионии илм», баҳшида ба солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунароҳои мардумиро (2019-2021), ки 24-уми апрели соли 2020 дар ш. Душанбе (Ҷумҳурии Тоҷикистон) баргузор мегардад даъват менамояд.

«Нақши китобхона дар ташаккули фарҳанг ва маънавиёти ҷомеа»

Китобхонаи давлатии патентию техникаи Муассисаи давлатии «Маркази миллии патенту иттилоот»-и Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон, ба самъи Шумо мерасонад, ки санаи 16-17 апрел дар бинои Муассиса ҳаштумин Конфронси ҷумҳуриявии «Сарватҳои иттилоотии китобхонаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва нақши онҳо дар рушди иқтисодиёт, инноватсия ва маърифати ҷомеа»-ро дар мавзӯи «Нақши китобхона дар ташаккули фарҳанг ва маънавиёти ҷомеа» баргузор менамояд. Шумо метавонед мақолаҳои худро то санаи 20.03.2020 тариқи почтаи электронии Китобхона gptb.tj@mail.ru ирсол намоед.

Корти донишҷӯии гумшудае, ки онро деканати факултети тиббӣ соли 2018 таҳти № 011122/2018 ба Исоева Наргис Одилҷоновна додааст, аз эътибор соқит дониста шавад.

*** **

Корти донишҷӯии гумшудае, ки онро деканати факултети тиббӣ соли 2018 таҳти № 010763/2018 ба Ҷумъабоев Ғолибҷон Қобилҷонович додааст, аз эътибор соқит дониста шавад.

ТАЪЗИЯ

Раёсат, Кумитаи иттифоқи касабҳои кормандони донишгоҳ ва ҳайати устодони кафедраи забони тоҷикӣ МДТ «ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино» ба мудири кафедраи забони тоҷикӣ, д.и.ф., проф. Қосимов Олимҷон Ҳабибуллоевич нисбати даргузашти БАРОДАРАШ изҳори ҳамдардӣ баён намуда, ба хешу пайвандони марҳум сабри ҷамил ва изҳори тасаллият баён менамоянд.

*** **

Раёсат, Кумитаи иттифоқи касабҳои кормандони донишгоҳ ва ҳайати устодони кафедраи фармакология ба муаллими калони кафедра Насруллоева Малика Ҳусейновна нисбати даргузашти ПАДАРАШ ҳамдардӣ изҳор менамоянд.

ҶАЙАТИ МУШОВАРА:



САРМУҲАРРИР:
МАҲМАДНАЗАР
МАЗИЁЕВ

Гулзода М. Қ. - ректори ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино;
Ибодзода С.Т. - муовини ректор оид ба таълим;
Юсуфӣ С.Ҷ. - муовини ректор оид ба илм ва наشر;
Қобилов Қ.К. - муовини ректор оид ба муолиҷа;
Қурбонбекова П.Қ. - муовини ректор оид ба тарбия;
Ҳокимов Т.З. - муовини ректор оид ба корҳои хоҷагию маъмурӣ;
Носирӣ Қ.Н. - сардори хадомати ректори донишгоҳ;
Тайбов С.А. - мудири шуъбаи иттилоот ва робита бо ҷомеа.

Хуруфчин: Мавлуда
Тарроҳ: Умаров Комрон
Мусахҳаҳ: Таманно

Дар матбааи «Мега Принт»
ба таъби расидааст.